

**ХУЛОСАИ**  
**ШЎРОИ ДИССЕРТАЦИОНИИ 6D.KOA – 033-И НАЗДИ**  
**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ «ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ**  
**ХУЧАНД БА НОМИ АКАДЕМИК БОБОЧОН ФАФУРОВ»**  
дар бораи диссертатсия оид ба дарёфти дараҷаи илмии  
номзади илмҳои филологӣ, аз рӯи ихтисоси 10.02.20  
Қаҳҳоров Шодимурод Рустамович

Парвандаи аттестатсионии № 013

Қарори Шўрои диссертационӣ аз 13-уми октябри соли 2021-ум  
дар бораи ба шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон Қаҳҳоров  
Шодимурод Рустамович додани дараҷаи илмии номзади илмҳои  
филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.20.

Диссертатсияи Қаҳҳоров Шодимурод Рустамович дар мавзӯи  
«Таҳлили луғавӣ-маъноии зарбулмасал ва мақол дар забонҳои тоҷикӣ ва  
англисӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ, аз  
рӯи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва  
муқоисавӣ аз ҷониби Шўрои диссертационии 6D.KOA – 033-и назди  
МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон  
Ғафуров» (735700, ш. Хуҷанд, гузаргоҳи Б. Мавлонбеков, 1) барои ҳимоя  
қабул карда шудааст.

Диссертант Қаҳҳоров Шодимурод Рустамович, соли таваллудаш 1985,  
зодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2010 факултети забонҳои хориҷии  
МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон  
Ғафуров»-ро бо ихтисоси омӯзгори забони англисӣ хатм намудааст.

Аз соли 2010-ум дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №32-и ба  
номи Абдулғанӣ Эшонҷонови дехаи Амондара, шаҳри Панҷакент ба  
ҳайси омӯзгори фанни забони англисӣ фаъолият меқунад.

Солҳои 2018-2021 унвончӯи кафедраи фонетика ва лексикологияи  
забони англисии МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи  
академик Бобоҷон Ғафуров» буда, кори диссертациониашро дар  
кафедраи мазкур ба анҷом расонидааст.

Роҳбари илмии унвончӯ доктори илмҳои филологӣ, профессори  
кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англисии МДТ-и  
«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров»  
Азимова Матлюба Нуритдиновна мебошад.

**Муқарризони расмӣ: Ҷамшедов Парвонаҳон** – доктори илмҳои  
филологӣ, профессори кафедраи филологияи англисии Муассисаи  
таълимии олии байнидавлатии Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии  
Тоҷикистон “Донишгоҳи славянини Русияву Тоҷикистон”.

**Эгамназаров Ҳамза Ҳақназарович** – номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии ҳуқук, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон.

**Муассисаи тақриздиҳанда** – кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии МДТ-и “Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ” мебошад. Дар тақризи пешниҳоднамудаи ин муассиса, ки бо имзоҳои раиси ҷаласа, и.в. мудири кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавӣ, номзади илмҳои филологӣ, дотсент Асламов Ҳикматулло Акбархонович, ташхисгар номзади илмҳои филологӣ, дотсенти ҳамин кафедра Маҳмадсолеҳи Маҳмадсодик ва котиби ҷаласа муаллими қалон Тоҷиева Фурӯғ Рустамбоевна расидааст, диссертатсия мусбат арзёбӣ гардидааст.

Баррасии вижагиҳои луғавию маъноии зарбулмасал ва мақол дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар заминаи қиёс дар радифи мавзӯъҳои навину баррасинагардидаи забоншиносии муқоисавӣ ба шумор меояд. Дар диссертатсия мавзӯи зикршудаи пажӯҳиши илмӣ мутобиқ ба талабот таҳлилу баррасӣ гардидааст. Муҳаққиқ моҳияти мавзӯъ, вазифаҳои таҳқиқот ва масъалаҳои матраҳшударо дуруст дарк намуда, дар асоси усулу методҳои лингвистӣ омӯзиш ва баррасии онро ба таври илмӣ арзёбӣ кардааст.

Диссертатсия аз феҳристи ихтисораҳо, муқаддима, се боб ва ҳашт фасл, понздаҳ зерфасл, хулоса, феҳристи осори таҳқиқӣ ва феҳристи интишороти илмии муаллиф иборат буда, мазмун ва муҳтавои пажӯҳиши дар ҳаҷми 174 саҳифаи чопи компьютерӣ манзур мегардад.

Диссертатсияи Қаҳҳоров Шодимурод Рустамович «Таҳлили луғавӣ-маъноии зарбулмасал ва мақол дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» таҳқиқоти анҷомёфта буда, тибқи талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф гардидааст ва муаллифи он барои гирифтани дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ, аз рӯи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ арзанда мебошад.

Дар қисмати татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот 10 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай МД-и “КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон” ҷой дода шудаанд, ки ҳамагӣ фарогири мавзӯъ ва муҳтавои асосии диссертатсия мебошанд.

**Мақолаҳое, ки аз рӯи таҳқиқоти диссертационӣ ба нашр расидаанд:**

а) мақолаҳо дар маҷаллаҳое, ки аз ҷониби МД-и “КОА-и назди Президенти ҶТ” тавсия шудаанд:

[1-М]. Қаҳҳоров Ш.Р. Ҳусусиятҳои зарбулмасал ва мақолҳои забони англисӣ ва тарҷумаи онҳо ба забонҳои дигар / Ш.Р. Қаҳҳоров // Паёми

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе: Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷума, 2019. – №1 – С. 124-129.

[2-М]. Қаҳҳоров Ш.Р. Ҳусусиятҳои сарфии зарбулмасал ва мақолҳои забони англисӣ / Ш.Р. Қаҳҳоров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе: Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷума, 2019. – №8 – С. 61-66.

[3-М]. Қаҳҳоров Ш.Р. Эквивалентность и неэквивалентность пословиц и поговорок в таджикском и английском языках / Ш.Р. Қаҳҳоров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе: Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷума, 2020. – №1 – С. 139-146. (бо заб. рус.).

[4-М]. Қаҳҳоров Ш.Р. Ҳусусиятҳои наҳвии зарбулмасал ва мақолҳои забони англисӣ / Ш.Р. Қаҳҳоров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе: Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷума, 2020. – №6 – С. 78-84.

[5-М]. Қаҳҳоров Ш.Р. Таҳлили воҳидҳои соматикӣ дар таркиби зарбулмасал ва мақолҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ва роҳу усулҳои тарҷумай онҳо / Ш.Р. Қаҳҳоров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе: Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷума, 2021. – №1 – С. 79-84.

[6-М]. Қаҳҳоров Ш.Р. Стилистические приёмы контраста в таджикских и английских пословицах / Ш.Р. Қаҳҳоров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе: Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷума, 2021. – №2 – С. 88-94. (бо заб. рус.).

#### **б) мақолаҳо дар дигар маҷаллаю маҷмӯаҳои илмӣ:**

[7-М]. Қаҳҳоров Ш.Р. Нақши зарбулмасал ва мақол дар эҷодиёти адибони тоҷик ва роҳу усулҳои таҳвили онҳо ба забони англисӣ / Ш.Р. Қаҳҳоров // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ш. Панҷакент Силсила: илмҳои филологӣ. - Панҷакент, 2020. – №2 – С. 77-93.

[8-М]. Қаҳҳоров Ш.Р. Типы поговорок с константной зависимостью компонентов / Ш.Р. Қаҳҳоров // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ш. Панҷакент. Бахши илмҳои филологӣ. - Панҷакент, 2021. – №2 – С. 125-146. (бо заб. рус.).

[9-М]. Қаҳҳоров Ш.Р. Таснифи мавзӯй ва этимологии зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ ва англисӣ / Ш.Р. Қаҳҳоров // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ш. Панҷакент. Бахши илмҳои филологӣ. - Панҷакент, 2021. – №3 – С. 79-91.

[10-М]. Қаҳҳоров Ш.Р. Вобастагии ҷузъҳо дар зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ ва англисӣ / Ш.Р. Қаҳҳоров // Паёми Донишкадаи

омӯзгории Тоҷикистон дар ш. Панҷакент. Бахши илмҳои филологӣ. - Панҷакент, 2021. – №4 – С. 83-98.

**Ба автореферати диссертатсия тақризҳои зерин ворид шудаанд:**

1. Тақриз ба автореферати диссертатсияи Қаҳҳоров Шодимурод Рустамович аз ҷониби доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи назарияи таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Муллоев Абдусамад ирсол шудааст, ки дар он таҳқиқоти муаллиф кори илмии баанҷомрасида зикр гардида, ишора шудааст, ки ҷонбаи илмӣ, забон ва баёни муаллиф хуб аст, вале баъзе норасоиҳо имлоиву техникӣ ба назар расид, ки ислоҳи минбаъдаи онҳо мувофиқӣ мақсад мебуд.

2. Тақриз ба автореферати диссертатсияи Қаҳҳоров Шодимурод Рустамович аз тарафи доктори илмҳои филологӣ, директори Пажӯҳишгоҳи равандҳои сиёсӣ, дипломатия ва ҷаҳонишиавии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳторов Зайнидин Муҳторовиҷ навишта шуда, муқарриз баробари муваффақият баъзе камбудиҳои зеринро зикр кардааст:

а) Таснифот ва тақсимбандии фаслҳо дар бобҳои ҷудогона дар шакли гуногун ва аз ҳам фарқунанда оварда шудааст, ки яксон кардани ин тақсимбандӣ ва таснифот аз ҷумлаи талаботи нигоришоти илмӣ буда, риояи он ба манфиати кор ҳоҳад буд.

б) Дар муқаддима муҳаққиқ ба таҳқиқоти олимони гуногуни ватани ҷаҳонӣ ва ҳориҷи кишвар ишора намуда, аз арзишҳои илмии он пажӯҳишҳо таъкид намояд ҳам, дар фаслу бобҳои диссертатсия ба манбаъҳо ва таҳқиқоти илмӣ камтар таваҷҷӯҳ кардааст.

в) Муҳаққиқ дар мавриди муайян андешаҳои ҳудро бо далелу мисолҳои ҷолиб аз асари мавриди таҳқиқ меорад, вале дар ҳолатҳои ҷудогона мисолҳо оварда нашудаанд ва гоҳо мисолҳои овардашуда нокифоя ба назар мерасанд.

г) Дар саҳифаҳои ҷудогонаи автореферати диссертатсия ғалатҳои имлоӣ (саҳ.: 5, 9, 13, 16, 19) ва техникӣ (4, 6, 10, 14, 18, 21) ба назар мерасанд.

3. Дар тақризи ба фишурдаи рисола аз ҷониби номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи матбуоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Қутбиддин Муҳторӣ навишташуда омадааст, ки кор ҷавобѓӯи талаботи КОА ҶТ аст, вале бо вуҷуди муваффақияту дастовардҳо дар автореферати диссертатсияи Қаҳҳоров Шодимурод Рустамович баъзе норасоиҳо низ ба назар расиданд. Аз ҷумла:

а) Дар фишурдаи рисола баъзе ҳатоҳои техникиву услубӣ роҳ ёфтаанд, аз ҷумла Донистон – тавонистон аст (аломати тире байни мубтадову ҳабар ин ҷо саҳех нест);

б) Андешаҳо дар мавриди маъно ва мантиқи баъзе зарбулмасалу мақолҳо баҳс ва муҳокимарониҳои бештарро талаб меқунанд, аз чумла дар мавриди зарбулмасали “Донистан тавонистан аст”. Муаллиф онро танҳо ба маъни мӯқоиса медонад, ҳол он ки муҳокима ва хулоса низ ҷой дорад.

4. Тақриз ба автoreferati диссертатсия аз тарафи номзади илмҳои филология, мудири кафедраи забон ва адабиёти тоҷики ДОТ дар шаҳри Панҷакент Ғаффоров Мизроб Ҷалилович навишта шудааст, ки дар он пажӯҳиши унвонҷӯ кори илмии анҷомёфта арзёбӣ гардида, ба он баҳои мусбат дода шудааст. Муқарриз қайд меқунад, ки сарфи назар аз ҳама муваффақият ва дастовардҳо дар автoreferati диссертатсия баъзе ғалатҳои техники содир шудаанд. Албатта, нуқсонҳои дар боло номбаршуда ислоҳпазир буда, арзиши ҳақиқии корро коста намесозанд.

Муқарризони ғайрирасмӣ аҳамияти зиёди назариявию амалӣ доштани пажӯҳиширо таъкид карда, баробари он баъзе нуқсони ҷузъиро ишора кардаанд ва баҳри болоравии сатҳи пажӯҳиш пешниҳодҳои мушахҳас намудаанд.

**Муқарризони расмӣ ва ғайрирасмӣ** мутахассисони намоёни соҳаи забоншиносӣ ба шумор омада, дар ин самти таҳқиқот асару мақолоти фаровоне ба табъ расонидаанд, ки мазмуну муҳтавои пажӯҳиши илмии ҷон ба мундариҷаи диссертатсияи баррасишавандагӣ иртибот доранд.

Муассисаи тақриздиҳандагӣ яке аз марказҳои бонуфузи ҷумхурӣ ба шумор омада, мутахассисони он дар таҳқиқи масоили муҳталифи забоншиносӣ ва таълиму тадриси масъалаҳои мубраму муҳими он, маҳсусан забоншиносии мӯқоисавӣ, бевосита машғуланд.

Шӯрои диссертатсионӣ таъкид менамояд, ки унвонҷӯ дар диссертатсия вижагиҳои луғавию маъни зарбулмасал ва мақол дар забонҳои тоҷикӣ ва англӣ ба таври назаррас таҳлилу қиёс намуда, умумияту фарқи онҳоро мушахҳас нишон додааст. Муаллифи диссертатсия масъалаҳои заруриро ба бобу фаслҳо ҷудо намуда, кӯшидааст такомули ҳусусият ва вижагиҳои хоси ин воҳидҳои забонро ба риштаи таҳқиқ кашад.

Мусаллам аст, ки бо вучуди мавҷуд будани тафовут дар забонҳои тоҷикӣ ва англӣ намунаҳои монандӣ низ ба назар мерасанд ва бо усули қиёс муайян кардани чунин аснод яке аз вазифаҳои муҳаққиқ маҳсуб мейёбад ва ўз ӯҳдан ин кор ба хубӣ баромадааст. Ба муаллифи рисола мусассар гардидааст, ки ҷанбаҳои муҳталифи зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ ва англисиро ба маърази қиёс гирифта, вижагиҳои лингвистии онҳоро муқаррар созад.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки дар кор ҳусусиятҳои луғавӣ, маъниӣ, муродифӣ, гунанокӣ ва антонимии

зарбулмасал ва мақол мавриди тасниф, таҳлил ва муқоиса қарор гирифтаанд. Гузашта аз ин, пажӯҳиш масъалаҳои хусусиятҳои тарҷумавии З/М-ро баррасӣ менамояд, ки метавонад омили заминай зарурии назариявӣ ва прагматикий гардад.

**Аҳамияти амалии таҳқиқот.** Арзиши амалии диссертатсияи мазкур дар он ифода меёбад, ки мавод ва хулосаҳои онро дар амалияи таълими забонҳои хориҷӣ дар донишгоҳҳо, дар кафедраҳои лексикология, семасиология, баҳшҳои маҳсус оид ба омӯзиши муқоисавӣ-типологии забонҳои гуногун, инчунин дар амалии тарҷума, таҳияи луғатҳо, барномаҳо, китобҳои дарсӣ, дар маҷмӯъ барои рушди минбаъдаи масъалаҳои мубрами З/М метавон истифода намуд.

Аз муҳтавои диссертатсия бармеояд, ки нахустоби рисола “Асосҳои назариявии мувофиқати зарбулмасал ва мақол” унвон гирифта, фарогири 4 фасл ва ду зерфасл аст. Дар фасли аввал зарбулмасал ва мақол шарҳу тавзех ёфта, хусусиятҳои асосии фарқкунандай онҳо тавсиф карда мешаванд. Дар робита бо ин ба масъалаи сарчашмаҳои пайдоиши зарбулмасал ва мақол таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда мешавад. Сарчашмаҳои асосии пайдоиши З/М-ҳои забони англisisiro чунин қайд кардан мумкин аст: **фолклор, адабӣ, китобҳои муқаддас (Тавроту Инҷил), иқтибос ва инчунин асарҳои Шекспир.** Дар фасли сеюм роҷеъ ба муболиғаи суханпардозӣ, воситаҳои муассири сухан дар таркиби зарбулмасал ва мақол ва музазбаёниу сахехии вожаҳои таркиби зарбулмасал ва мақол сухан рафта, намунаҳои муҳталифи онҳо мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.

Боби дуюми диссертатсия “**Таҳлили таркиби луғавии зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ ва англисӣ**” номгузорӣ шуда, аз ду фасл ва даҳ зерфасл иборат буда, вожаҳои калидии З/М-ҳои тоҷикӣ ва англисӣ мавриди тасниф ва таҳлил қарор гирифтаанд. Фасли якум ба вожаҳои ифодагари моддиёт баҳшида шуда, фарогири калимаҳое мебошанд, ки обьектҳои мушахҳасро дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон ифода мекунанд. Дар илми забоншиносӣ маънои моддӣ (объективӣ) мағҳуми васеъ дошта, ҳам ба исмҳои ҷондор ва ҳам ба бечон мутааллик мебошад. Дар фасли дуюми боби мазкур сухан дар бораи вожаҳои ғайримоддӣ меравад.

Боби сеюми диссертатсия зери унвони “**Хусусиятҳои вазифавӣ-маънои зарбулмасал ва мақол дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ**” аз се фасл иборат буда, ба таҳқиқи хусусиятҳои муродифӣ, гунанокӣ ва ҳамчунин антонимии З/М баҳшида шудааст.

Дар диссертатсия зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ ва англисӣ вобаста ба мазмунашон ва аз лиҳози хусусиятҳои вазифавиашон ба навъҳои зерин тасниф карда шудаанд: зарбулмасал ва мақолҳои асли,

зарбулмасалҳои огоҳқунанда, зарбулмасалҳои аломат, зарбулмасалҳои қаблан огоҳқунанда, зарбулмасалҳои ташрехӣ, зарбулмасалҳои аналогия, зарбулмасалҳои муқарраӣ.

Дар фасли якуми боби мазкур сухан дар бораи муродиф, гунанокӣ ва тағиیرёбии матни зарбулмасал ва мақол меравад. Зимни истифодаи зарбулмасал ва мақол дар нутқ тоҳо онҳо ба тағиироти луғавӣ, синтаксисӣ ва фонетики дучор мегарданд ва вобаста ба ин хусусиятҳояшон онҳо ба чунин гурӯҳҳо ҷудо карда шуданд: луғавӣ; грамматики; соҳторӣ; зарбулмасалҳои муҳаффаф.

Дар фасли ниҳоии боби мазкур бештари ҷанбаҳои антоним, ба мисли антонимҳои гуногунреша, парофонҳо, квазиконверсивҳо, конверсивҳо, антонимҳои шуморавӣ, грамматики, феълий, замонӣ, зарфи, ҷонишиниӣ, дараҷаҳои сифат ва амсоли инҳо, ки аз барҷастатарин намунаҳои антоним дар таркиби З/М мебошанд, дар диссертатсияи мавриди назар мавриди омӯзиш ва таҳдил қарор гирифтаанд.

**Натиҷаи таҳқиқ.** Муайян карда шуд, ки З/М-ҳои забонҳои тоҷикӣ ва англisiй фарогири тамоми ҷанбаҳои ҳаёти инсон мебошанд. Дар забони тоҷикӣ онро «масал», «матал», «андарз», «ҳикмат», «тамсил» «афсона», «зарбулмасал», «қавли бузургон, азизон, мардум, гузаштагон» ва ғ. низ меноманд. Дар забони англisiй бошад, бисёр ҷавоҳои гуногун: «*a saw*», «*a byword*», «*an adage*», «*a parable*», «*an enigma*», «*a nayword*», «*a watchword*», «*a prophecy*» ва ғ. бар ивази мағҳуми зарбулмасал истифода мешаванд.

Дар зарбулмасалҳои тоҷикӣ ва англisiй намунаҳои мухталифи санъати сухан, ҳамаи воситаҳои баён, ки васеъ истифода мешаванд, мавқеъ ва мақоми арзандаю ҷолиби диққатро доранд. Чунин воситаҳои баён ташбех - comparison, тавсиф - epithet, метафора - metaphor, муболиға - hyperbole, киноя - irony, параллелизм - parallelism, антитеза - antithesis, синекдоҳа - synecdoche. ва ғ. таъсири сухан, ҳусни баён, таровати нутқро афзуда, дар қолабҳои мӯҷаз андешаҳои зиёдро ифода мекунанд.

Ҳангоми омӯзиши хусусиятҳои антоними таркиби З/М-и тоҷикӣ ва англisiй чунин вижагиҳои хоси антоними З/М муайян карда шуданд:

антоним метавонад аз решоҳои мухталиф иборат бошад;

таркибҳои гуногун - маънӣ, грамматики, услубӣ ва таркибҳои омехта метавонанд ба ҳам зид бошанд;

чунин антонимҳои қалимасоз - зиддиятҳои қалимаҳои соҳта, антонимҳои мунъакис, зиддиятҳои якреша, зиддиятҳои вандӣ, зиддиятҳои омонимӣ, зиддиятҳои феълҳои мусбат ва манғӣ мушоҳида мешаванд;

воҳидҳои луғавӣ - парофонҳо, конверсивҳо, квазиконверсивҳо, ки маъни антонимӣ доранд, муайян карда шуданд;

вожаҳои таркиби З/М аз рӯи маъни грамматики - зиддиятҳои муродифӣ, шумораҳо; грамматики - тибқи замон, тарз, адад, чинс, дараҷаҳои сифат, зарф, ҷонишин, пешоянӣ, пайвандакҳо метавонанд зид бошанд.

**Саҳми шахсии довталаб** дар он ифода мегардад, ки аввалин маротиба даврони мушаҳҳаси гардиши миқдори бисёри зарбулмасал ва мақол дар ҳар ду забон мавриди пажӯҳиш қарор гирифта, вижагиҳои умумӣ ва фарқунандаи онҳо дар ин забонҳо нишон дода шудаанд. Инчунин дарёфти дараҷаи илмӣ ба сатҳи навгонии илмии таҳқиқоти диссертационӣ, мақолаҳои илмӣ, маърӯзаҳо дар конференсияҳои ҷумхурияӣ асоснок карда мешавад. Бори аввал таҳлили омории вожаҳои қалидии таркиби зарбулмасал ва мақол дар муқоиса бо забони англисӣ гузаронида шуда, хусусиятҳои муродифӣ, гунанокӣ ва антонимиин ин воҳидҳои забон ба риштаи қиёсу муқоиса кашида шуданд.

Муаллифи диссертатсия дар заминаи нуктаҳои мазкур 10 мақолаи илмӣ ба табъ расонида, дар конференсияҳои гуногунсатҳ суханронӣ кардааст.

Ҷаласаи Шӯрои диссертационии 6Д.КОА – 033-и назди МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров» аз 13.10.2021 дар бораи ба Қаҳҳоров Шодимурод Рустамович додани дараҷаи номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисос қарор қабул кард.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар Шӯрои диссертационӣ аз шумораи умумии 16 нафар аъзои Шӯрои диссертационӣ 13 нафар иштирок доштанд, ки аз ин 5 нафар аз рӯи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ мебошанд.

Натиҷаи овоздиҳӣ:

Тарафдор - «13» нафар, Зид - «нест», Варақаи беэътибор - «нест».

Раиси Шӯрои диссертационӣ:

доктори илмҳои филологӣ,

профессор

Котиби илмии Шӯрои диссертационӣ:

номзади илмҳои филологӣ, дотсент

13-уми октябрисоли 2021

Матлубай Мирзоюнус

Шарипова М. З.

